

БУНЁДҲОИ ҶАМЪИЯТИ КУШОДА ВА ҶОРҶ СОРОС

ТАЪРИХИ МУХТАСАР

Бунёдҳои Ҷамъияти Кушода аз тарафи Ҷорҷ Сорос, яке аз хайрхоҳони бонуфузи дунё, ки аз соли 1984 зиёда аз 32 миллиард доллари сарвати шахсии худро, ки дар бозорҳои молиявӣ ба даст овардааст, таъсис дода шудаанд.

Ҷамъияти Кушода шахсони инфиродӣ ва ташкилотҳоеро дар саросари дунё дастгирӣ мекунад, ки барои озодии баён, шаффофият, ҳукуматҳои ҳисоботпазир ва барои ҷамъиятҳои ташвиққунандаи адолату баробарӣ, мубориза мебаранд. Ин кӯмаки молиявӣ бебозгашт одатан ба онҳое равона карда шудааст, ки барои кӣ буданашон зери таъйиз қарор доранд, ба монанди ҷамъиятҳои лӯлиҳои Аврупо ва дигарон, ки бар рағми хостаҳоиашон аз ҷомеа дар канор мондаанд.

Сорос шахсан чунин бетаҳаммулиро аз сар гзарондааст. Соли 1930 дар Маҷористон таваллуд шуда, истилои фашизмро аз сар гузарондааст, ки боиси марги зиёда аз 500 000 яҳудиёни Маҷористон гардид. Соли 1947, вақте ки коммунистҳо ба сари қудрат омаданд, Сорос Будапештро тарк карда, аввал ба Лондон ва сипас ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафта, ба дунёи молия ва сармоягузорӣ ворид шуд, ки дар он ҷо сарвати худро ба даст овард.

Сорос хайрхоҳии худро соли 1979 оғоз карда, ба мардуми сиёҳпӯсти Африка дар замони авҷи наҷодпарастӣ стипендияҳо ҷудо намуд. Солҳои 1980 ӯ барои ташвиқи мубодилаи афкор дар Маҷористони коммунистӣ мусоидат кард; баъд аз фурӯпошии девори Берлин ӯ кӯшиш кард, ки таҷрибаи институтҳои демократиро дар Аврупои шарқӣ ва марказӣ пурзур намояд.

Бо анҷоми ҷанги сард ӯ хайрхоҳии худро то ИМА, Африка ва Осиё васеъ карда, шумораи зиёди ташаббусҳои навро барои сохтани ҷамъиятҳои ҳисоботпазир, шаффоф ва демократӣ дастгирӣ кард.

МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР

БУҶЕТИ УМУМӢ ДАР
СОЛИ 2017

940,7 МЛН \$


ХАРОҶОТИ УМУМИИ
ҶАМЪИЯТИ КУШОДА АЗ
СОЛИ 1984

14 МЛРД \$

ШУМОРАИ УМУМИИ
КОРМАНДОН

+1500

МАБЛАҒГУЗОРИИ СОЛИ 2017 АЗ РӢИ БАХШ



БУНЁДҲОИ ҶАМЪИЯТИ КУШОДА ВА ҶОРҶ СОРОС

9

ҶАҶИҚАТҶО ДАР БОРАИ БУНЁДҶОИ ҶАМЪИЯТИ КУШОДА

- 01** Бунёдҷо имрӯз **бисту се бунёдҷои миллӣ ва минтақавиро дар бар мегиранд**, Ҷар кадоми он дорои шурои маҳаллӣ мебошанд, ки аъзои он корро назорат мекунанд ва афзалиятҷои маблағгузорию барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти маҳаллӣ муайян мекунанд.
- 02** **Аввалин бунёд соли 1984** дар Маҷористон ва охиринаш соли 2016 дар Мянма таъсис дода шуд.
- 03** Бунёдҷо ба хотири ниғаҳдории мухторият ва амалиёти молиявии солими созмонҷое, ки бо онҷо ҳамкорӣ мекунанд, **маблағгузорию на зиёда аз 33% ро таъмин менамоянд**.
- 04** **Бунёдҷо баъд аз Бунёди Билл ва Мелинда Гейтс калонтарин ташкилоти хайрияи хусусӣ мебошанд**. Анъанаи бардавоми корҷо хайрияи тоҷирони муваффақи ИМА ибтидои худро аз оилаҷои Эндрю Каречи, Рокфеллер ва Форд мегирад.
- 05** Бунёдҷо калонтарин **маблағгузори хусусии талошҷо барои дастгирии ақаллияти лӯлиҷои Аврупо мебошанд**.
- 06** Аз соли 1993 мо **даҳҷо миллион долларро барои кӯмаки башардӯстона ва талошҷо барои расонидани кӯмак** ҳангоми ҷанғҷо дар кишварҷои собиқ Югославия ва махсусан дар шаҳри Сараевои муҳосирашуда пешниҳод кардем.
- 07** **Мо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз соли 1996 ин ҷониб кор карда истодаем**. Барномаҷои ИМА-и мо тақрибан 17%-и корҷо маблағгузорию фаро мегиранд, ки дастгирии ислоҳоти системаи адлияи ҷиноятӣ ва қонунҷо дар бораи маводи муҳаддир, пурзуркунии иштироки демократӣ ва дастгирии қонунҷои инсондӯстона дар бораи муҳочиратро дар бар мегиранд.
- 08** Боз ва боз, **бунёдҷо ба баҳси сиёсат дар бораи масъалаҷои ихтилофнок пайвастанд, ки дигар маблағгузoron шояд худдорӣ менамоянд**. Мо аз кор бо одамоне, ки барои кӣ буданашон ноодилона радди маърака шудаанд, фахр мекунем.
- 09** **Номи мо ба ғояи асосгузори фалсафаи Карл Поппер мувофиқат мекунанд**. Дар китоби худ, *Ҷамъияти кушода ва душманони он*, Поппер баҳс мекунанд, ки ягон фалсафа ё идеология ҳаками ниҳои ҳақиқат нест ва ҷамъиятҷо танҷо вақте инкишоф меёбанд, ки онҷо идоракунии демократӣ, озодии баён ва эҳтироми ҳуқуқҷои нафарони алоҳидаро иҷозат медиҳанд